

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 26.06.2019 №113

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1379/1-605	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Гӯшти гов	Кг	50600	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1380/1-606	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Моҳии зинда	Кг	36300	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1381/1-607	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хӯрокаи	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1382/1-608	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи хӯрока	Номгӯй	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1383/1-609	Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	20	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1384/1-610	Муассисаи нақлиёти ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо ва рағғани муҳаррик	Номгӯй	192	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1385/2-436	МД “Хона-интернати пиронсолон ва маъюбони ш. Турусунзода”	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	48	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1386/2-437	МДТ Ширхоргоҳ-кӯдакистони №8 “Лола”	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1387/2-438	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	83	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1375/9-234	МД “Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои мадхушқунанда	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1376/9-235	МД “Маркази шаҳрии ёрии таъҷилии тиббӣ”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Лавозимоти тиббӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

1377/9-236	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвории дизелӣ, бензин ва рағғани техникӣ	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1378/9-237	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Асфалти хом, битум , ранги рағғанӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
107/29-17	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.
- Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

